

Тасдиқ мекунам,  
Раиси Шӯро - Президенти  
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон

№ 1к/22-1

Имзо

«14» апрели соли 2021

**ПРОТОКОЛИ**  
**чаласаи ХХІ Шӯрои машваратии назди**  
**Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар**  
**кардани фазои сармоягузорӣ аз 25 феввали соли 2021**

**Дар чаласа аъзои Шӯрои машваратӣ ва шахсони даъватшуда иштирок карданд (руйхат замима мегардад).**

**Рӯзномаи чаласа:**

1. Доир ба рафти иҷрои қарорҳои Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ.
2. Муаррифии натиҷаҳои таҳлили вазъи соҳаи саноат ва муайян намудани имкониятҳои нави баланд бардоштани иқтидорҳои соҳа.
3. Дар бораи лоиҳаи рӯзномаи чаласаҳои ояндаи Шӯрои машваратӣ.

Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода чаласаи ХХІ Шӯрои машваратиро оғоз намуда, қайд кард, ки солҳои охир бо мақсади тақвият бахшидани рушди соҳибкориву сармоягузорӣ ва фароҳам овардани шароитҳои боз ҳам беҳтар дар ин самт, корҳои назаррас амалӣ карда шуданд.

Аз ҷумла соддаву ройгон ба роҳ мондани бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, ташаккули низомҳои “Равзанаи ягона” ҷиҳати барасмиятдарории амалиёти содиротиву воридотӣ ва транзитӣ, барои дастрас намудани иҷозати корҳои сохтмонӣ, пешниҳоди шартҳои техникӣ оид ба пайвастшавӣ ба шабакаҳои барқӣ, бақайдгирии амволи ғайриманқул ва дигар механизмҳои муосир бо истифодаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ба боз ҳам осону камхарҷ ва сабуктар шудани оғози фаъолияти соҳибкорӣ мусоидат намуд.

**Оид ба банди якуми рӯзномаи чаласа** гузориши Котиби масъули Шӯро, Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қодирзода Саъдӣ оид ба натиҷаҳои

мониторинги иҷрои қарорҳои ҷаласаи XX Шӯрои машваратӣ шунида шуд.

Қайд гардид, ки тибқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пешгирии таъсири бемории сироятии COVID-19 ба соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба иншоотҳои сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо, корхонаҳои хӯроки умумӣ, марказҳои саломатию варзишӣ, осоишгоҳҳо, ҳамлу нақли мусофиркашонии байналмилалӣ як қатор имтиёзҳо, аз ҷумла дар шакли таътили пардохтҳои андозӣ, пардохт накардани маблағи иҷораи моликияти давлатӣ, фоизи қарзҳои бонкӣ, пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок ва дигар сабукиҳо фароҳам оварда шуд.

Ҳамзамон вобаста ба рафти иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ тавассути қарзҳои пардохтии бонкӣ”; пурра ва расман ба ғайриҷарағат шурӯъ гардидани низоми “Равзанаи ягонаи барасмиятдарории амалиёти содиротӣ, воридотӣ ва транзитӣ” аз 1 сентябри соли 2020; таҳлили рейтингҳои миллии фазои сармоягузорӣ; тасдиқи қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 октябри соли 2020 оид ба Консепсияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040” ва Барномаи муҳайё намудани шароити мусоид барои ҷорӣ намудани таҷрибаи муносиб дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ маълумот дода шуд.

**Доир ба масъалаи дуҷониби рӯзномаи ҷаласа** муовини якуми Вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон Шарифӣ Бахтиёр ҳисобот дода, вобаста ба натиҷаҳои ғайриҷарағати гурӯҳи корӣ оид таҳлили вазъи соҳаи саноат ва муайян намудани имкониятҳои нави баланд бардоштани иқтидорҳои соҳа маълумот пешниҳод намуд.

**Оид ба масъалаи ниҳони рӯзномаи ҷаласа** Котиби масъули Шӯро, Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қодирзода Саъдӣ маълумот дода, масъалаҳои рушди тижорати электронӣ, таҳлили соҳаи содирот ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи хӯроки умумӣ ва хизматрасонӣ дар соҳаро барои баррасӣ дар ҷаласаҳои ояндаи Шӯрои машваратӣ пешниҳод намуд, ки он аз ҷониби аъзои Шӯро дастгирӣ ёфт.

Дар музокироти масъалаҳои рӯзномаи ҷаласа, раиси Шӯрои ҳамоҳангсозии шарикони рушд, роҳбари Намояндагии Бонки Ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон Ян Питер Олтерс, Ҳамоҳангсози доимии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон Сезин Синаноглу, узви Шӯро, роҳбари Ҷамъияти саҳҳомии кушодаи “Комбинати шири Кӯлоб”, Бозоралӣ Одина, узви Шӯро, роҳбари Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Корвони Аср” Ҳасанов Абдулло ва дигарон баромад карда, андешаҳои худро вобаста ба масъалаҳои баррасишуда иброз намуданд.

Чаласаро Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода чамъбаст намуда, вобаста ба нуқтаҳои зикргардида ба вазорату идораҳо, масъулин ва шарикони рушд дастуру супоришҳо ва тавсияҳои зерин дода шуд:

1. Вазорати саноат ва технологияҳои нав:

- якҷо бо Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Котиботи Шӯрои машваратӣ дар заминаи таҳлил ва тавсияҳои омодагардида, лоиҳаи нақшаи чорабиниҳо оид ба ҷолибгардонии фазаи сармоягузорӣ дар соҳаи саноатро таҳия ва тибқи тартиби муқарраргардида ба Ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд;

- лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи паркҳои технологӣ”-ро дар таҳрири нав бо назардошти таъсиси паркҳои технологияҳои иттилоотӣ (IT Park) дар заминаи таҷрибаи пешрафтаи ҷаҳонӣ ҳарчи зудтар пешниҳод намояд;

- якҷо бо Академияи миллии илмҳо, Вазорати маориф ва илм ва дигар вазорату идораҳои дахлдор лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тижоратикунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ ва илмию техникаӣ”-ро бо фарогирии механизми маблағгузорию корҳо вобаста ба роҳандозӣ намудани инноватсия дар истеҳсолот таҳия ва пешниҳод намояд;

- якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор чиҳати татбиқи пурра ва саривақтии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сиёсати саноат” тадбирҳои амалӣ андешад;

- якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор чиҳати баланд бардоштани суръати афзоиш ва васеъгардонии истеҳсолоти саноатӣ, рушди кооператсияи истеҳсолӣ, истифодаи самараноки бартариятҳои минтақавии соҳаи саноат, истеҳсоли маҳсулоти рақобатноки ба содирот нигаронидашуда ва ивазкунандаи воридот, азнавтаҷҳизонии истеҳсолоти амалкунанда ва таъсиси кластерҳои истеҳсолӣ тадбирҳои заруриро амалӣ намояд;

- якҷо бо Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ масъалаи таъсиси корхонаҳои нави соҳа ва таҷдиди корхонаҳои амалкунандаро бо ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ, аз ҷумла бо истифода аз механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ ва дигар усулҳои муосири идоракунӣ мавриди омӯзиш қарор дода, таклифу пешниҳодҳои мушаххас манзур намояд;

- якҷо бо Агентии “Тоҷикстандарт” раванди истифодаи стандартҳои байналмиллии сифатро дар корхонаҳои саноатӣ тақвият бахшида, ҳар сол оид ба натиҷаҳои фаъолият дар самти мазкур ба Ҳукумати мамлакат гузориш пешниҳод намояд;

- тибқи тартиби муқарраргардида чиҳати густариши ҳамкориҳо бо Ташкилоти СММ оид ба рушди саноат ва дигар ташкилоту созмонҳои соҳавӣ, инчунин беҳтар намудани нишондиҳандаҳои

кишвар дар раддабандии байналмилалии Ташкилоти СММ оид ба рушди саноат вобаста ба рақобатнокии соҳа чораҷуӣ намояд.

2. Вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, молия, Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлатӣ ва дигар сохторҳои марбута корхоро ҷиҳати истифодаи васеи низоми идоракунии корпоративӣ, стандартҳои байналмилалии муҳосиботу ҳисобдорӣ, аудит, интишор ва фурӯши қоғазҳои қиматнок дар корхонаҳои саноатӣ тақвият бахшанд.

3. Вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, энергетика ва захираҳои об:

- якҷо бо дигар вазорату идораҳо бо ҷалби бахши хусусӣ ҳангоми таъсиси корхонаҳои нав ва азнавтаҷҳизонидани корхонаҳои мавҷудаи соҳа, истифодаи таҷҳизоти муосири сарфакунандаи барқро таъмин намоянд;

- якҷо бо сохторҳои дахлдор ҷиҳати таъмини самаранокии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, истифодаи неруи барқро дар ҷараёни истеҳсоли таҳлил намуда, пешниҳод манзур намоянд.

4. Вазоратҳои маориф ва илм, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли, саноат ва технологияҳои нав ҷиҳати такмил додани барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии ва миёнаи касбӣ дар асоси талабот ва эҳтиёҷоти бозори меҳнат, ташкил ва тақвияти пойгоҳи моддию техникаи муассисаҳои таълимӣ тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд.

5. Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлатӣ, Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Агентии содирот, Палатаи савдо ва саноат якҷо бо Котиботи Шӯро ва дигар вазорату идораҳо вобаста ба масъалаҳои беҳтар намудани фазои сармоягузори дар рушди тиҷорати электронӣ, хуроки умумӣ ва хизматрасонӣ дар соҳа таҳлилҳо гузаронида, натиҷаҳои онро ба ҷаласаҳои ояндаи Шӯро манзур намоянд.

6. Агентии содирот якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ лоиҳаҳои сармоягузори ҷиҳати таъсиси марказҳои логистикаи бисёрҷанба оид ба таксимот ва фурӯши яклухти маҳсулот, инчунин барои ташкили сардхонаву яхдонҳои махсус оид ба нигоҳдории маҳсулоти ниҳонии содиротӣ таҳия ва амалӣ намояд.

7. Раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо мунтазам ҷаласаҳои шӯроӣ маҳаллии рушди соҳибкорӣ сармоягузори баргузор намуда, мушкилоту масъалаҳои соҳибкорону сармоягузоронро сари вақт ҳаллу ҷасл намоянд.

8. Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлатӣ якҷо бо Котиботи Шӯро мониторинги иҷроӣ қарорҳои қабулнамудаи Шӯроӣ машваратиро гузаронида, натиҷаҳои он дар ҷаласаҳои фосилавии Шӯро мавриди баррасӣ қарор дода шаванд.

9. Ба шарикони рушд тавсия дода мешавад, ки:

- барои саноатикунони босуръати мамлакат бо истифода аз таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ мусоидат намоянд;

- ҷиҳати сармоягузори ташкили марказҳои логистикӣ бисёрчанба, инчунин сардхонаву яхдонҳои махсус оид ба нигоҳдори маҳсулоти содиротӣ бо Агентии содироти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бахши хусусӣ ҳамкорӣ намоянд.

Котиби масъули Шӯро,  
Раиси Кумитаи давлатии  
сармоягузорӣ ва идораи амволи  
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

С. Қодирзода (*Имзо*)

Роҳбари Котиботи Шӯрои  
машваратии назди Президенти  
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар  
кардани фазои сармоягузорӣ

Н. Абдуғаффорзода (*Имзо*)